

**10 01 00 АДАБИЁТШИНОСЙ  
10 01 00 ЛИТЕРАТУРАВЕДЕНИЕ  
10 01 00 LITERARY CRITICISM**

---

**10 01 03 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ  
10 01 03 LITERATURE OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES**

**УДК 82  
ББК 83.3 Т**

**ВЕЖАГИХОИ  
ШАҲРОШӮБИ  
САЙИДОИ НАСАФӢ** *Мирзоюнус Матлуба (Хоҷаева Матлуба Юнусовна),  
д.и.филол., профессори ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров  
(Тоҷикистон, Хӯҷанд)*

**ОСОБЕННОСТИ  
ШАҲРОШӮБОВ  
САЙИДО НАСАФӢ** *Мирзоюнус Матлуба (Ходжаева Матлуба Юнусовна),  
д. филол. н., профессор XГУ им. акад. Б.Гафурова  
(Таджикистан, Худжанд)*

**THE FEATURES OF  
SAYIDO NASAFI'S  
SHAKHROSHUBS** *Mirzoyunus Matluba (Khodjaeva Matluba Yunusovna)  
Dr. of Philology, Professor of Khujand State University named  
after academician B.Gafurov (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: matluba.khojaeva@gmail.com*

**Калидвоожаҳо:** шаҳрошӯб, пешаварӣ, мавзӯъ, аивоъ, сабк, иҳом, киноя, маҷоз, муболииа,  
танз

Мақола ба баррасии вежагиҳои шаҳрошӯб дар осори Сайидо Насафӣ баҳшида шудааст. Муаллиф дар бораи миқдор, вежагиҳои мавзӯй ва услубии ин шакли шеърӣ дар эҷодиёти Сайидо изҳори назар намуда зикр мекунад, ки аксари шаҳрошӯбҳои ин шоир дар шакли муфрадот ба қалам омадааст. Матолиби мақола ба чунин хулоса меорад, ки шаҳрошӯб Сайидо аз лиҳози мазмуну мӯҳтаво гуногун буда, ҳунари шоирро дар лутфу иҳом, кинояву маҷоз, муболигаву иғроқ ва танзу мазҳака низ сабит менамояд ва ин ашъор ҳовии маълумоти зиёди мардумшиносӣ, таърихӣ ва иҷтимоӣ мебошад.

**Ключевые слова:** шаҳрошӯб, ремесленничество, тематика, жанр, стиль, аллегории,  
иноскажание, юмор, гипербола

Статья посвящена выявлению особенностей шаҳрошӯба в творчестве Сайидо Насафи. Определяя количество, тематические и стилевые особенности этой поэтической формы, автор отмечает, что большинство шаҳрошӯбов Сайидо написано в виде отдельных бейтов-муфрадотов. Сделан вывод о том, что шаҳрошӯбы Сайидо разнообразны по тематике, в них заложена интересная социально-историческая и

---

этнографическая информация, кроме того, они прекрасно демонстрируют мастерство поэта в использовании художественных средств выразительности, в том числе аллегорий, иносказаний, юмора, гиперболы и т.п.

**Key words:** shakhroshub, artisanship, thematics, genre, style, allegories, allegorical periphrasis, humour, hyperbole

*The article dwells on elicitation of the features of shakhroshub in Sayido Nasafi's creation. Determining quantum, thematic and stylistic peculiarities of this poetical form the author marks that the majority of Sayido's shakhroshubs is written in the term of separate beyts-mufzadots. The conclusion is made that Sayido's shakhroshubs are variegated in thematics with laid down interesting social-historic and ethnographic information; into the bargain, they finely demonstrate poet's mastership in usage of artistic means of expressiveness, allegories, allegorical periphrases, humour, hyperbole and etc. inclusive.*

Шаҳрошӯб аз анвои маъмули шеъри форсӯ тоҷик аст, ки дар ситоиш ва накӯхиши шаҳру билод ва ё мардуми он гуфта мешавад. Ашъоре, ки дар васфи афъоли пешаварон манзум шудааст, низ шаҳрошӯб ё шаҳрангез ном гирифтааст. Ин шакли шеъриро гоҳе даҳрошӯб, оламошӯб, хаҳоношӯб, фалакошӯб ҳам гуфтаанд. Шаҳрошӯб дар қолабҳои муҳталифи китъаву қасида, рубоиву газал ва маснавӣ соҳта шудааст, ки қадимтарин намунаҳои он ба қалами Масъуди Саъди Салмон (дар шакли қитъа) ва Маҳастӣ (дар шакли рубой) ба қалам омадааст.

Аҳмад Гулчини Маонӣ дар асари худ «Шаҳрошӯб дар шеъри форсӣ», ки як навъ тазкираи шаҳрошӯбсароён аст, намунаи шаҳрошӯби 39 нафар шоирони асрҳои муҳталиф, аз ҷумла Ошӯби Шоҳҷаҳонободӣ, Оғаҳии Ҳурросонӣ, Очизи Ҳиротӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Авҳадӣ, Бадри Лоҳиҷӣ, Бедил, Ҳолатии Текронӣ, Ҳарфии Исфаҳонӣ, Ҳайрати Тунӣ, Ҳондамир, Доварӣ, Рашқии Ҳамадонӣ, Зории Исфаҳонӣ, Сомӣ, Сарҳадӣ, Саноӣ, Сайфӣ, Шафоӣ, Шафеъ, Шӯридаи Шерозӣ, Ишқии Хофӣ, Аттори Танавӣ, Фурӯғи Исфаҳонӣ, Фағфури Лоҳиҷӣ, Файзи Кошонӣ, Файзӣ, Калим, Қӯтоҳпой, Лисонӣ, Масъуди Саъди Салмон, Маҳастӣ, Нишотӣ, Нақиб, Некӣ, Ваҳиди Қазвииӣ, Ваҳиди Табрезӣ, Яктои Лоҳиҷиро дарҷ намудааст (1). Аммо чунонки ба мушоҳида меояд, дар ин асари арзишманд, номи Сайидои Насафӣ ва намунаҳои шаҳрошӯби ў ҷой надоранд, ки сабаби он, ба андешаи ин ҷониб, дастрас набудани девони Сайидо ба мураттиби тазкира дар замони тадвини он бояд бошад.

Сайидои Насафӣ, ки худ дар замони ривоҷу равнақи қасбу ҳунар дар шаҳрҳо ва таваҷҷӯҳи маҳсуси шуаро ба пешаварон умр ба сар бурдааст, дар ғазалиёту манзу́маҳо ва хоса дар шаҳрошӯби хеш ҳунармандонро ба гунаҳои муҳталиф васф намудааст. Ҳанӯз Малеҳои Самарқандӣ дар тазкираи худ ба маҳорати суханварии Сайидо баҳо дода, гуфта буд, ки «шаҳрошӯбаш шӯрҳо дар бозорҳо андохта» буд (2, с. 293).

Шинохти рӯзгор ва осори Сайидои Насафиро устод Садриддин Айнӣ, Х.Мирзозода, Г.Птитсин оғоз бахшидаанд. Вале таҳқики ҷиддӣ ғолибан аз солҳои чилуми садаи XX бо тадқикоти арзишманди А.Мирзоев шурӯъ шуд. Академик А.Мирзоев дар монографияи худ «Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик» (3) 11 нусхайи девони Сайидоро тавсиф намуда, мероси адабии Сайидоро аз назари анвои адабӣ, аз ҷумла шаҳрошӯб тайин мекунад. Маълум мешавад, ки шаҳрошӯби Сайидо 409 байтро фаро мегирад.

Чолиб он нукта аст, ки А.Мирзоев дар заминаи шаҳрошӯби Сайидо ин навъи адабиро таъриф менамояд ва шоирро аввалин гӯяндаи шаҳрошӯб дар адабиёти форсу тоҷик меномад, vale баъди интишор ёфтани монография аз мавҷудияти шаҳрошӯб дар осори адабони дигар низ огоҳ шуда, мақолаи дигаре дар ин хусус менависад (4). Перомуни шаҳрошӯби Сайидо Насафӣ андешаҳои профессор Садрӣ Саъдиев ва баҳси ў бо академик А. Мирзоев оид ба хусусиятҳои мавзӯй ва шаклии шаҳрошӯб хеле қобили таваҷҷӯҳ аст (5). Мавсүф ба баъзе андешаҳои А.Мирзоев розӣ нашуда, ба хулосае меояд, ки «шаҳрошӯб як шакли тоза ва мустақили шеърӣ набуда, фақат маҷмӯи шеърҳое мебошад, ки дар ин ё он шакли маъмули назм навишта шудаанд»(5, 243), инчунин «хазлу шӯҳӣ як шарти зарурӣ ва хусусияти ҳатмии жанри шаҳрошӯб» набуда, танҳо хоси баъзе шоирон, аз ҷумла Сайидо аст (5, с.246). Яке аз нуктаҳои муҳиме, ки С.Саъдиев дар асари худ баён мекунад, бо таснифи шаҳрошӯб марбут аст. Ў се навъи шаҳрошӯб: ҷиддӣ, ҳаҷвӣ ва мутобибвиро номбар карда, зикр мекунад, ки «аз ҳар се навъи шаҳрошӯб ҳоло намунаҳо дар даст дорем: агар шаҳрошӯҳои Маъсӯди Саъди Салмон, Маҳситӣ, Амир Ҳусрав, Сайфии Бухорӣ, Ваҳидӣ ва бисёр дигарон намунаҳои «ҷиддии» осори ин жанр ба шумор раванд, шаҳрошӯҳои Оғаҳӣ, Мирмуҳаммад Ҳошим, Аҳмади Табасӣ ба осори ҳаҷвӣ ва шаҳрошӯби Сайидо ба осори мутобибӣ мансубанд» (5, с.246-247).

То имрӯз баъзе намунаҳои шаҳрошӯби Сайидо дар замимаи асари мазкури А.Мирзоев, «Девони Сайидо Насафӣ» (бо қӯшиши Ҷобулқо Додалишоев, Душанбе, 1990) ва «Девони Сайидо Насафӣ» (бо қӯшиши Ҳасан Раҳбарӣ, Техрон, 1382) ба табъ расидаанд (6). Дар нашри «Асарҳои мунтажаб»-и Сайидо (бо қӯшиши Ҷ.Шанбезода, Душанбе, 1977) шаҳрошӯб ҷой надорад (7). Мураттиби нашри Техрон Ҳасан Раҳбарӣ зимни овардани намунаҳои шаҳрошӯби Сайидо таъкид мекунад, ки ба лиҳози «фоқид аз иффати қалом» будан аз чопи ҳамаи онҳо худдорӣ кардааст. Ба андешаи ў, «шаҳрошӯб аз маонӣ ва мӯҳтавои матин ва писандиде барҳурдор нест», vale ин муҳаққиқ комилан дуруст пай бурдааст, ки «аз он ҷой, ки маҷмӯае аз сунуф ва ҳирафи замони шоир ва минтақаи сукунати ў дар ин ашъори муњакис мегардад, ба унвони манбаи таъриҳӣ ва иҷтимоӣ мавриди баҳрабардории ояндагон ва уламову муҳаққиқин қарор мегирад» (6, с. 28).

Агар ба хусусиятҳои жанрии шаҳрошӯб мутаваҷҷеҳ шавем, пай мебарем, ки шуарои шаҳрошӯбсаро ин навъи осори худро маъмулан дар қолабҳои муҳталифи рубоиву қитъа, муҳаммасу маснавӣ ва гайра гуфта, яке аз қолабҳоро тарҷеҳ додаанд. Чунонки зикр шуд, Маъсӯди Саъди Салмон ҳамаи шаҳрошӯби худро дар жанри қитъа ва Маҳаҷӯӣ дар жанри рубоӣ гуфтаанд. Сайидо ба жанри шаҳрошӯби муфрадот дар адабиёти форсу тоҷик асос гузоштааст. Дар миёни ашъори шаҳрошӯби Сайидо баъзе анвои дигар низ мисли ғазал ва қитъа ҷой доранд, vale ағлаби шаҳрошӯби ў дар шакли фардиёт таълиф шудаанд. Чунончи, аввалин асаре, ки дар ин баҳши ашъори ў дарҷ шудааст, дар шакли ғазал аст дар вазни мағойлун мағойлун мағойлун (ҳазаҷи мусаммани солим):

Бути ҷарчинғурӯшам зад ба санг оинаро рӯяши,  
Зи гайрат моҳи навро сӯхта чақмоқи абруӯяи.  
Чу шона пеши ў бо сад забон ҳомӯши биншинам,  
Суханро мекунад микроз лабҳои сухангӯяи.  
Паи ороиши дуккони худ ҳар гаҳ, ки биншинад,  
Чу марвориди галтон тифли ашики ман равад сӯяши.

---

Чудо созанд агар ҳамчун қалам аз банд бандамро,  
Нагардам дур як соат давотосо зи паҳлӯяши.  
Маро, эй кош будӣ, Сайидо, нақде зи ҳар чинсе  
Ба як наззора мекардам нисори тоқи абрӯяш (6, с. 453).

Дар ин намуна тамоми аносири газал, аз чумла байти матлаву мақтаъ, тахаллус, тарзи қофиябандӣ ва ғайра риоя шудааст. Аз назари мавзӯй нишонаҳои шаҳрошӯб – овардани унвони пешаву хунар ва он ҷо бо он алоқаманд аст: дӯкон, санг, чақмоқ, марворид, миқроз, қалам, давот ва ҳоказо бо зикри муносабати гӯянда ба ин коло ва соҳиби он ба мушоҳида меояд.

Баъзе шаҳрошӯби Сайидо дар шакли қитъа низ гуфта шудааст, чунонки шеъри зерин бо қофияи ааба дар вазни фоилотун фоилотун фоилун – баҳри рамали мусаммами маҳзуф ба қалам омадааст:

Ҳар кӣ бо он дилбари бофанда шуд ёри сухан,  
Нест дар олам дигар ўро гами гӯру кафан.  
Бо усули шона ҳар дам дасту пое мезанад,  
Ошиқон во карда мегарданд чун моку даҳан (6, с. 453).

Қаҳрамони он «дилбари бофанд» аст, ки фаъолияти ҳирфии ў бо кафан бофтан, дасту по задан, моку ва амсоли ин иртибот дорад.

Аммо чунон ки таъкид шуд, Сайидо муҳтареи шаҳрошӯб дар шакли муфрадот аст ва ағлаби ашъори ў дар қолаби «фард» иншо шудааст. Мо бо андешаи профессор С.Саъдиев дар бораи он ки «тозагии шаҳрошӯби Сайидо ба байт (фард) асос ёфтани он», яъне «фардиёти шаҳрошӯб» буда, ҳар қадоми он «асари миниатюриест, ки дар он ду мавзӯи тавъям – «истеҳсолӣ» ва лирикӣ дар шакли ниҳоят хурди бадей ҳал шудааст» (5, 218-219) комилан ҳамназар ҳастем, зоро воқеан ҳам дар муфрадоти шаҳрошӯби Сайидо, агар аз як тараф, вежагиҳои хунаре инъикос ёбад, аз ҷониби дигар, муносабат ва эҳсоси гӯянда нисбат ба соҳиби он ифода мешавад:

Шӯхи шоир мисраи барҷастае бошад ба аср,  
Бурдам ўро хонаву хондам ба гӯшаши назму наср (9, с. 449).

Сайидо дар шаҳрошӯби худ оид ба 212 навъи хунар, ки дар Бухорои асри ХУ11 мавҷуд буд, ашъори лутфомезе ба қалам меорад. Воқеан танҳо номѓӯи ин қасбу хунарҳо барои омӯзиши истилоҳҳои ифодакунандаи қасбу хунарҳои як давраи муайяни таъриҳӣ ва тарзи сохта шудани ин қалимот маводи ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. Чунончи: истилоҳҳои заргар, ҳалвогар, сӯзангар, шарбатгар, шамшергар, бирёнгар, равғангар, камонгар, ҷармгар, рехтагар, қуфлгар, меҳчагар, қаландгар, шоликор, мошкор, ҷуворикор, гилкор, қаллапаз, нонпаз, моҳипаз, ширпаз, ҷигаркабобпаз, ҳиштпаз, со-бунпаз, ҷарчинфурӯш, нонфурӯш, шалғамфурӯш, гилемфурӯш, майфурӯш, ангиштфурӯш, патакфурӯш, сиркофурӯш, ҷавфурӯш, қабӯтарбоз, тухмбоз, булбулбоз, ҳуштакбоз, мушкбоз, морбоз, пӯстиндӯз, тоқидӯз, масхидӯз, мӯзадӯз, тӯкумдӯз, хаймадӯз, деворзан, сангзан, филбон, осиёбон, боғбон, дарвозабон, филбон, аспбон, ҳиштрез, рангрез, зеҳтоб, канабтоб, утикаш, сурмакаш, мушксоз, мурдашӯй, дуктарош, гӯрков, баққол, саллоҳ, воиз, раммол, муҳтасиб, сарроф, котиб, тарроҳ, даллол, қаннод, фассод ва ғайра.

Сайидо дар шаҳрошӯб, чунонки ин навъи адабӣ такозо дорад, муносабати қаҳрамони ғиноиро ба ин ё он пешавар бо зикри вожаҳои «маҳ», «бут», «шӯҳ», «дилбар», «нигор» дар шаклҳои «маҳи заргар», «шӯҳи баққол», «дилбари шалғамфурӯш» ва мисли ин ифода менамояд.

---

Мұхимтарин хусусияти услубии шаҳрошӯби Сайидо дар лутфи сухан, мутойиба ва маъниҳои духура зоҳир мейбад. Шоир мақолҳои ҳалқиро басо муносиб барои соҳтани ихом ба кор бурдааст. Иҳом – санъати бадеиест, ки «муаллиф қалимаеро меорад, ки ду ё зиёда аз он маънӣ дорад. Аз ин маъниҳо яке машҳуру ба фаҳм наздик ва дигарҳо пӯшидаву сарбаста. Муроди адаб ҳамон маънии пӯшида аст. Аз ин сабаб баъзе донишмандон ихомро таҳйил (ба хаёл андохтан) ва баъзеи дигар таврия (пӯшонидани чизе) низ номидаанд» (8, с. 536).

Дар абёти зерин мақолҳои ҳалқии «ҳок гирӣ, зар шавад», «дил об кардан», «ҳеч гул бе хор нест», «ғандумнамои ҷавғурӯш», «коҳи қӯҳнаро ба бод додан» дар иртибот бо кори пешаварон маъниҳои зебое ба бар карда, аз лутфи сухани шоир дарак медиҳанд.

*Ҳар кӣ як дам ҳамдами он дилбари заргар шавад,  
Санг гирад, лаъл гардад, ҳок гирад, зар шавад (9, с. 435).*

*Диламро он маҳи заргар чу зар дар тоб месозад,  
Ба дасташ ҳарҷӣ меафтаад, ҳамон дам об месозад (9, с. 435).*

*Бо нигори ҳоркаш гуфтам, «туро агёр нест?»  
Гуфт, «роҳи хона сар кун, ҳеч гул бе хор нест» (9, с. 446).*

*Қаҳғурӯш амрад пагоҳӣ кард бо мо мочаро,  
Гуфтамаши: бар бод ҳоҳам дод коҳи қӯҳнаро (9, с. 444).*

*Гуфтамаши бо моҳи арзанкор: «бо ман дор гӯши,  
Будай дар аҳди худ ғандумнамои ҷавғурӯши» (9, с. 449).*

Чунончи, дар байти охир мақоли «ғандумнамои ҷавғурӯш» бо пешаи «арзанкор» ва вожаҳои арзан, ғандум, ҷав таносуби ҷолибе соҳта, маънии аз зеҳн дури он, яъне он маънӣ, ки ёри арзанкор бо ваъдаи васл наҳуст умедвор карда, вале дар асл ваъдаҳилоф будааст, қаломро лутфу ҷозибае бахшидааст. Дар байти дигар, ки вожаҳои «пиставу» «қишишиш» бо пешаи баққолӣ марбутанд, таркиби «қишишишгӯй кардан» маънии «бехудагӯй» -ро дорад.

*Шӯҳи баққол аз даҳони пистааш гуфтам сахун,  
Хонаи ман рафту гуфто, қишишишгӯй макун (9, с. 439).*

Лутфи суханро дар шаҳрошӯби Сайидо гоҳе санъати таҷнис низ таъмин намудааст. Шоир вожаи «шалғам»-ро, ки як навъи сабзавот аст, дар мисраи дуоми шеър ба таркибиҳои «шал» ва «ғам» чудо карда, маонии комилан дигарро ба он пайвастааст:

*Дилбари шалғамғурӯши хеширо дидам зи дур  
Гуфтамаши, аз по фитодам, гуфт, эй шал, ғам маҳӯр (6, с. 454).*

Маънии зоҳирин байти зерин он аст, ки баъди савдо гӯянда бо ҳашм патакро гирифта зери по мегузорад, аммо маънии аз зеҳн дури он бо шаҳсияти худи патакғурӯш алоқаманд аст, ки ба матолиби дигар ишора мекунад:

*Моҳи патакғурӯши ба пул кард мочаро,  
Аз дасти ў гирифтаму кардам ба зери по (9, с. 463).*

Як хусусияти шаҳрошӯби Сайидо марбут намудани пешаи ҳунармандон бо мавзӯти маҳрамона аст, ки гоҳе лутфомез ва гоҳи дигар аз доираи одоб дур буда, маҳз ҳамин вежагӣ боиси ҳазфи онҳо дар чоп гардидааст.

Шаҳрошӯб илова бар он ки мазмун ва маонии хосе дорад, аз аҳамияти ихтимой ва таъриҳӣ низ орӣ нест, зоро тавассути он метавон аз машғулияти ҳунармандон ва

кайфияти онҳо огоҳ шуд. Ин навъи асар тақозо дорад, ки пешавар ба хои маъшуқ қарор бигирад ва зебоии сурат ва ҳунари ў ба таври бадеъ манзум бишавад. Аз назари таърихӣ иттилое, ки дар бораи ин ҳунарҳо аз шаҳрошӯб мегирем, хеле холиб аст. Масалан, дар бораи ҳунари қассоб, вежагиҳои фаъолияти ҳирфаи ў: ба замин афканда ни мол, куштан, дам дамидан, пӯст кандан, кордро аз кушта баргирифта андар лабу дандон нигоҳ доштан, харидани моли зинда ва фурӯҳтани моли кушта, ба пой овехтани моли кушта ва гайра аз шаҳрошӯбҳо дар васфи қассоб ба даст меояд. Муносибати гӯянда ба пешавар ғоҳе ошиқона ва лутфомез аст. Чунонки аз корди ба лаби қассоб расида кушта аз нав зинда гардад, ё худ орзуи ба зулфи қассоб баста шудани пой ва ба теги ғамзай ў рехтани ҳун ва гайра.

Масалан, таваҷҷуҳ ба шаҳрошӯби шоирон, ки дар анвои гуногун дар васфи қассоб гуфта шудааст, ин нуктаро собит мекунад. Чунончи, Маҳастӣ дар рубоиёти худ мегӯяд:

*Ҳар корд, ки аз куштаи худ баргирад,  
Андар лабу дандони чу шаккар гирад.  
Гар бори дигар ба гардани куиста барад,  
Аз бӯи лабаш зиндагӣ аз сар гирад.*

.....  
*Қассоби маниву дар гамат меҷӯшам.  
То корд ба устухон расад, меҷӯшам.  
Расм аст туро, ки чун кушиӣ, бифрӯшиӣ,  
Аз баҳри Ҳудо агар кушиӣ, нафрӯшам (10, с. 127).*

Ин рубоиёт ҳовии нозукиҳои пешаи қассобист ва дар айни ҳол баёнгари эҳсосҳои гӯянда дар алоқа бо шуғли қассоб мебошад. Ашъори шуарои дигар низ дар васфи қассоб бо намунаҳои фавқ ҳамоҳангии комил доранд. Чунончӣ, аз Ҳондамир:

*Эй гашта дилам зи теги ҳаҷрат куиста,  
Дида ба фироҷи ту ба ҳун огуиста.  
Бе рӯи ту мондам аз тавоной дур,  
Монандай гусфанди бехон гашта.*

Аз Лисонии Шерозӣ:

*Қассобисар, ошиқи зори ту манам,  
Огуиста бесабру қарори ту манам.  
З-он пеш, ки теги гамзаро об дихӣ,  
Лабташнаи теги обдори ту манам (1, с. 86).*

Сайидо низ маонии фавқро идома бахшидааст, аммо мутойибаву ихом вежагии хоси қаломи ўст:

*Дилбари қассоби ман омад, дуқони худ куишод,  
Дунбаро аз пеши худ бигрифт пеши ман ниҳод (9, с. 437).*

Ҳамин гуна ҳамоҳангиро дар шаҳрошӯбҳои шуаро дар васфи ҳаббозу қозур, наҳкору заргар, сарроҳу дарзӣ, наълбанду ҳуллоҳ, кулоҳдӯзу кафшгар ва намоянданғони дигари ҳирфа метавон дарёфт.

Ҳамин тарик, шаҳрошӯби Сайидо аз лиҳози мазмуну мӯҳтаво на танҳо огоҳӣ ва дониши шоирро дар таърифи аҳли ҳирфа ва ахволи шаҳрвандон ошкор мекунад, балки ҳунари ўро дар лутфу ихом, қинояву мачоз, муболигаву иғроқ ва танзу мазҳака низ собит менамояд. Ин ашъор ҳовии маълумоти зиёди мардумшиносӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ ва гайра буда, дар баробари лутфи ширин ё намакини шоир марбут ба анвои ҳунари пешаварон ба зухур омадааст.

---

**Пайнашишт:**

1. Маонӣ Аҳмад Гулчин. Шаҳрошӯб дар шеъри форсӣ.- Техрон: Амири кабир, 1347, 176 с.
2. Малеҳои Самарқандӣ. Таzkираи Музакир-ул-асҳоб. -Душанбе: Пайванд, 2006.- 689 с.
3. Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик.- Сталинобод, 1947.- 199 с.
4. Мирзоев А. Шаҳрошӯб ва «Шаҳрошӯб»-и Сайидо// Шарқи Сурх, 1948, № 2, с. 40-49
5. Саъдиев С. Адабиёти тоҷик дар асри XVII. -Душанбе, 1985 – 268 с.
6. Девони Сайидои Насафӣ. Бо қӯшиши Ҳасан Раҳбарӣ.- Техрон: Алҳудо, 1382.- 556 с.
7. Мирзобид Сайидои Насафӣ. Асарҳои муниҳаҳаб.- Душанбе: Ирфон, 1977. - 704 с.
8. Ағсаҳов А. Иҳом/ Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ. 1, Душанбе, 1988. – 583 с.
9. Сайидои Насафӣ. Куллиёти осор. Зери назари А.Ағсаҳзод ва Ҷонфидо. – Душанбе: Доши, 1990. – 469 с.
10. Мирзоюнус М. Шамъи тироз. Нигоҳе ба зиндагӣ ва ашъори Маҳастий. – Ҳуҷанд: Ношир, 2001. – 324 с.

**Reference literature:**

1. Maoni Ahmad Yulchin. Shakhroshub in Persian Poetry. – Tehran: The Great Amir, 1347hijra. – 176 pp.
2. Malehoi Samarkandi. Tezkize “Musariz-ul-Ashob”. - Dushanbe: Union, 2006. – 689 pp.
3. Mirzoev A. Sayido and Makomi in the History of Tajik Literature. - Stalinabad, 1947. – 199 pp.
4. Mirzoev A. Shakhroshub and Sayido’s Shakhroshub// Sharki Surkh (The Red Orient), 1948, №2. –pp. 40 – 49.
5. Sadiev S. The Tajik Literature of the XVII-th Century. - Dushanbe, 1985. – 268 pp.
6. The Mad Man of Sayido Nasafi. Preparation by Hasan Rakhbari.- Tehran: The Almighty. 1382hijra. – 556 pp.
7. Mirzobid Sayido Nasafi. Selected Works. - Dushanbe: Cognition, 1977. – 704 pp.
8. Afsahov A. Ikhom// Encyclopedia of Tajik Literature and Culture. V.1. - Dushanbe, 1988. – 583 pp.
9. Sayido Nasafi. Collection of Compositions. Commentaries by A. Afsahzod and A. Djonfido. – Dushanbe. – Knowledge: 1990. - 469 pp.
10. Mirzoyunus M. The Candle of Ornation. (about the Life and Creation of Makhasti). – Khujand: Editor, 2001. – 324 pp.